

Ба Шӯрои диссертационии 6D.KOA-029-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

Такризи

доктори илмҳои фалсафа Зоҳидов Очил Ҳочибоевич ба автореферати диссертатсияи Назар Муъмин Абдуҷалол “Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ

Рисолаи докторӣ ба мавзӯе бахшида шудааст, ки барои имрӯзаи ҳолати иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеаи мо хеле муҳим аст. Ин рисола на танҳо соғ аҳамияти илмӣ дорад, ки дар ҷомеаи илмии Тоҷикистон ҳоло дуруст таҳқиқ нашудааст, новобаста аз он ки аз нигоҳи таърихи фалсафа омӯхта шудааст, балки боз аҳамияти сиёсӣ низ дорад. Муҳимијати мавзӯъ доим дар маркази андешамандони ҳамаи давру замон буд ва беҳуда нест, ки мағҳуми адолатро бо сиёсати давлат ва соҳтори ҷомеа дар ҳамаи нигоҳи андешамандони пештара дида мешуд. Дар рисола боби аввал маҳсус таҳлили таърихи фалсафаи назарияҳои адолат оварда шудаанд, ки новобаста аз камҳаҷмиаш нишон дода шудааст, ки масъалаи адолат на танҳо бо меъёрҳои иқтисодӣ, ки заминай адолат шуморида мешавад, боз ба меъёрҳои сиёсӣ низ пайваст буда, барои татбиқ намудани адолати иҷтимоӣ давлат ҳамчун абзори асосӣ мешавад. Муаллиф эътироф менамояд, ки “танзими зиддиятҳои бунёдии иҷтимоӣ фақат дар ҳолате имконпазир мегардад, агар адолати иҷтимоӣ асос ва ҳадафи амалигардонии тағиироти системаи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҷомеа бошад”(с.3 автореф.). Албатта бояд инро гуфт, ки меъёр ва санҷаи адолати иҷтимоӣ аз худи муносибатҳои иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеа бармеояд ва намунаи “шаклҳои ҳаёти иҷтимоие, ки барои аксарияти мардум қобили қабул аст” (с.4. автореф.) бояд муайян карда шаванд. Ҷустуҷӯи чунин намунаҳои ҳаёти иҷтимоӣ барои ҳама давра мубрам ва актуалӣ аст ва бояд аз тарафи ҳамаи олимони ҷомеашинос ин мавзӯъ ҷолиби пажӯҳиш гардад.

Барои омӯзиши адолати иҷтимоӣ дар назар дошт, ки шароити қунуни ҷомеаро донистан ва раванди татбиқи адолати иҷтимоиро иҷро намудан “асоси методологии таҳқиқот фаҳмиши материалистии ҳаёти иҷтимоӣ, ягонагии диалектикаи равишҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва муносибати системавӣ” (с.10 автореф.) бояд интихоб намуда шавад. Аз ин ҷиҳат шароити иҷтимоӣ, ки аз тарафи ҷомеа ҳамчун беадолатӣ пазируфта мешавад, санҷаи адолати иҷтимоӣ аз худи шароити иҷтимоӣ бармояд, ки он реалии объективӣ аст. Инро қайд намуда, диссертант маҳсус ишора мекунад, ки “Татбиқи адолати иҷтимоӣ на

фақат аз идеал ва орзуу ниятҳои неку бошукӯх, балки аз имкониятҳои объективии чомеа вобаста мебошад” (с.14 автореф). Барои адолати иҷтимоиро дар чомеа ворид намудан, бояд *андозаи* онро дуруст дарк намудан лозим аст, ки агар он вайрон карда шавад, пас он ба зиддиятҳои зиёди иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ меорад.

Агар сухан доир ба андозаи адолат равад, дар таърихи афкори сиёсӣ доир ба пайвасти баробарӣ ва нобаробарӣ сухан мерафт, ки инро чунин қайд мекунад: “Адолати иҷтимоӣ ҳамчун андозаи муайяни баробарӣ ва нобаробарӣ баромад мекунад, ки барои таъмини пешрафти иҷтимоӣ дар марҳалаи муайяни таърихи инсоният ба ҷамъият кифоя ва дастрас аст”(с.18. автореф.). Муаллиф дар бобои аввали рисола назарияҳои олимони гузаштаро таҳлил намуда адолати комилро дар назарияи марксизм мебинад: “Дар таълимоти К. Маркс, Ф. Энгелс ва В. И. Ленин коммунизм ҳамчун ифодашавии комили адолати иҷтимоӣ тасвир карда мешавад”(с.24 автореф.). Нигоҳи марксизм доир ба коммунизм утопия менамуд, аммо Энгелс ишора мекард, ки коммунизм идеал нею, балки раванди сиёсӣ ва иҷтимоӣ буда, роҳи беҳтар намудани ҳаёти мардум шуморида мешуд. Дар ин маврид бояд қайд кард, ки назарияи марксизм бештар ба адолати иҷтимоӣ ҳамчун миёнаи тиллӣ мувофиқ аст. Дар заминаи чунин андеша назарияи адолат, ки аз тарафи Ҷ.Роулз ифода мегардад, пайвасти ду услуби адолати иҷтимоиро пешкаш мешавад, ки дар якҷоягӣ он низ ба миёнаи тиллӣ монанд мешавад.

Дар бобои дуюми рисола диссертант доир ба адолати иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ сухан меронад ва масъалаҳое, ки дар ин сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ ҳастанд, ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошад. Ҳусусан дар ин маврид доир ба нобаробарии ҷаҳонӣ сухан меравад, ки давлатҳои пешрафта дигар давлатҳоро зери истисмор нигоҳ медоранд. Нобаробарии иҷтимоӣ, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад, муаллиф ҳамчун ноадолатӣ баҳогузорӣ менамояд. Барои бартараф намудани чунин беадолатӣ бояд як чанд масъалаҳои муҳимро давлатҳои пасмонда ҳал намоянд, ки инҳо “мутамарказонидани сармояи инсонӣ, паст кардани сатҳи бекорӣ ва камбизоатӣ, рушди системаи тандурустӣ, маориф ва илм, ҳифзи муҳити зист, баланд бардоштани нақши инсон дар таҳия ва татбиқи стратегияҳои иқтисодӣ, мусоидат ба интишори дониши илмию техникӣ ва баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии кормандон ва ғ” (с.27 автореф.). Бинобар ин бидуни дарки ҳусусияти равандҳои ҷаҳонишавӣ масъалаҳои адолати иҷтимоиро ҳал кардан мушкил аст, мешуморад муаллиф (нигаред:с.27 автореф.).

Барои адолати иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ пойдор гаштанаш лозим дониста мешавад, ки абарқудратҳо давлатҳои пасмондаро истисмор накунанд, омилҳои зарурӣ бояд дошта бошад ва яке аз ин намуди омилҳоро муаллиф дар оромӣ ва сулҳ мебинад. “Рушди босубот бидуни тақсимоти одилонаи неъматҳои истеҳсолшуда ва захираҳои табиӣ дар байни ҳамаи аъзоёни ҷомеа ғайриимкон аст” (с.29 автореф). Лекин давлатҳои абарқудрат муносибатҳои байнамиллиро ба ҷунин намуд оварданд, ки онҳо манфиатҳои худро ҳимоя карда, дигар давлатҳоро барои ҳадафҳои худ истифода мебаранд. Ҳусусан ин намуди истисмурро ба давлатҳои захираи ашёи ҳом табдил додани давлатҳои майда мебошад. Албатта рушди босубот омили густариши давлат мебошад, аммо барои густариши комилро ба даст овардан бояд роҳбарони давлат на барои манбаи ашёи ҳом шудан кӯшиш намоянд, балки барои ба иқтисодиёти ҷомеаи технологӣ ва иттилоотӣ равона шудан саъю кӯшиш намоянд. Дар ин ҳолат давлатҳо аз ҳолати пасти иқтисодӣ берун рафта, сохтори давлати худро мустаҳкам, сатҳи зиндагии мардумро баланд мегардонад, аз ҷаҳони сеюм ба ҷаҳони якӯм мегузарарад, чи тавре ки Ли Куан Ю, сарвазири Сингапур мегуфт.

Раванди ҷаҳонишавӣ бо паҳн шудани технологияҳои пешсаф, интернет, компьютерҳо ва роботҳоро дар системаи идораи давлат, ҷомеа, корхонаҳо боис гардонд, ки арзишҳои Ғарб ва Шарқ бо ҳам омехта шуда, як зинаи нав барои давлатҳои Шарқ гардад ва мисоли айёни ин равандро дар густариши Ҷопон, Тайван, Сингапур, Кореяи Ҷанубӣ, Гонкон, Ҷин дар бистсоли охир дида метавонем, ки доир ба тамаддуни Ғарбро азхуд намудаанд. Бинобар ин агар муаллиф қайд намояд, ки “Мушкилоти асосӣ аз он иборат аст, ки ҷаҳони Ғарб барои паҳн кардани арзишҳои тамаддунии худ ба ҷаҳони ғайриғарбӣ кӯшиш дорад ва ин боиси муқовимати амиқ дар арсаи ҷаҳонӣ гаштааст” (с.30 автореф), дар асл ҷунин мушкилот аз тамаддуни Ғарб намеояд, балки аз нодуруст идора кардани давлат бармеояд, ки сарварони давлат нокомии худро бо ғарбситетӣ пинҳон мекунанд ва дар натиҷа ба доми давлатҳои абарқудрат меафтанду соҳибихтиёри худро гум карда, ба ҳолати мустамликаи нав дохил мешаванд. Бинобар ин беадолатии иҷтимоӣ дар арсаи ҷаҳонӣ бештар аз заминаҳои иқтисодӣ бармеояд, ки агар сарварон манфиати давлат ва мардумро дар аввал гузошта, манфиатҳои шахсӣ ва гурӯҳиро дар ҷойи дуюм гузоранд, пас давлати бузург ва густаришёфта мегарданд.

Боби сеюми рисола бахшида ба самтҳои татбиқи принсипҳои адолати иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Муаллиф дар ин боб аввал таърихи давраи Тоҷикистони Шӯравиро таҳлил намуда, нишонаҳои мусбии ин соҳти иҷтимоиро нишон медиҳад. Ба ҳусус “бехтар кардани муносибатҳои

тақсимотӣ дар соҳаи меҳнат, афзоиши музди меҳнат, таъмини дастрасии баробар ба таҳсилот, хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоии ройгон нигаронида шуда буд”(с.32 автореф.) ва боз мефазояд, ки маҳз ин нишондодҳо мавриди танқид қарор мегиранд. Муаллиф бештар таъкид менамояд, ки дар системаи сотсиалистӣ “формулаи адолати иҷтимоӣ ба принсипи асосии сотсиализм – «аз ҳар кас мувофиқи қобилияташ, ба ҳар кас мувофиқи меҳнаташ» асос меёфт ва маҷбур мекард, ки то дараҷае фарқияти саҳмгузории меҳнатӣ ба инобат гирифта шавад”(с.32. автореф). Ҳол он ки заминаи вайроншавии чунин намуди системаи ҷомеа аз баробаркунӣ ва якхелагардонӣ бар намеояд, чунки худи принсипи сотсиализм доир ба услуби меҳнат сухан мебарад, ки нобаробариро дар назар дошт. Ҳар кас вобаста ба меҳнаташ ва саҳми гузоштааш ба неъмати ҷомеа дастрас мешуд, ки худаш ба нобаробарӣ меоварад. Шикасти шӯравӣ на дар баробаркунӣ ва якхелакардани мардум мебошад, балки ҳангоми ба бӯҳрони шадиди иқтисодии ҷаҳонӣ барҳӯрдан сиёсатмадорони ноӯҳдабаро идора карда натавониста, давлатро вайрон мекунанд.

Пас аз пошҳӯрии давлати Шӯравӣ Тоҷикистон ба як вартаи шадиди сиёсӣ ва иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ ворид мегардад, ки ба шакли пешинаи давлатдорӣ дигар баргашта намешавад. Зарур мешавад, ки истиқлолияти давлатӣ бояд барқарор карда шавад ва аксарияти мардум адолати иҷтимоиро бо истиқлолияти давлатӣ пайваст мекунанд ва муаллиф онро ишора мекунад. “Ҳукумати мамлакат аз оғози даврони истиқлолият то кунун дар роҳи бунёди давлати иҷтимоӣ ноил шудааст, заминаи воқеиро барои ташаккули сиёсати созандай иҷтимоие, ки инсонро дар маркази таваҷҷӯҳ қарор медиҳад, фароҳам оварда тавонист” (с.34 автореф.). Аз саршавии солшумории ҳазорсолаи дуюми мелодӣ дар назди давлат ва мардуми Тоҷикистон масъалаҳои мушкиле пайдо мешаванд, ки аз ҳалли ин масъалаҳо адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа барпо мегардад ва муаллифи рисола чунин масъалаҳоро номбар мекунад: сатҳи камбизоатӣ, муҳочирияти меҳнатӣ, пасмонии иқтисодиёт, бекорӣ, беҳтар намудани системаи тандурустӣ ва ҳоказоҳо. Умуман дар назди давлати соҳибихтиёр масъалаи барпо намудани давлати иҷтимоӣ меистод, ки дар Сарқонуни Ҷумҳурӣ ифода ёфта буд. Ҳангоми пазируфтани «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» фаъолияти ҳукумат ба он равона карда мешавад, ки системаи нави иқтисодӣ ворид карда шавад, ки Тоҷикистон ба давлати саноатӣ табдил гардад. Аммо дар зербоби сеюм диссертант қайд мекунад, ки “ҳифзи иҷтимоӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои самараноки татбиқи ҳадафҳои он яке аз масъалаҳои калидии ҷомеаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад”(с.35 автореф.), ки дар натиҷа адолати иҷтимоӣ

мустахкам ва пурзӯр карда шуда, нобаробарии иҷтимоӣ камтар мегардад. Ҳифзи иҷтимоӣ дар асл як кӯмаки давлат ба сокинони камбизоати ҷомеа ба шумор меравад, дар давлатҳои пешрафтаи аврупой инро дида мешавад. Аммо ҷунин роҳ қифоя нест, ҷунки роҳи қалидии ҳифзи иҷтимоӣ бо кор таъмин намудани бекорон, маоши баланд ба даст овардан, густариши саноат, нишондодҳои маҷмӯи маҳсулотӣ дохилӣ, қобилияти ҳаридории мардум, пурзӯртар намудани принсипҳои давлатдории демократӣ, коҳиш додани фасод ва фосиқон, барпо намудани интихоботи дар асл демократӣ, барпо намудани сатҳи миёнаҳолон вобаста ба андозаи ҷаҳонӣ, ки дар замони имрӯза меъёрҳои асосии давлати иҷтимоӣ ва демократӣ ба шумор меравад. Маҳз ҷунин намуди давлатро на танҳо Арасту, балки Маркс ва андешаманди садаи XX-и амрикӣ Ҷон Роулз дар асари “Моҳияти адолат” пешниҳод мекунад.

Новобаста та корҳои азиме, ки ба сомон расонида шудаанд, доир ба як ҷанд нуктаҳо эродҳои худро ифода намоям:

1. Адолатро бо баробарӣ пайваст намудан як анъанаи бузурги фалсафаи таъриҳ ва сиёsatшиносӣ аст, ки муаллиф, аз назари мо, бештар ҷунин назарияро пайравӣ кардааст, аммо нобаробарӣ, миёнаи тиллӣ низ намудҳои услуби адолат шуморида мешавад. Аз ин лиҳоз, барои боз ҳам ғанитар гардидани мазмуни рисола бояд муаллиф ба ин паҳлӯи мавзӯи адолат низ таваҷҷуҳи лозима зоҳир менамуд.

2. Адолати иҷтимоӣ андозаи муайян дошта, барои онро дарёфт намудан нишондиҳандаҳои иқтисодиро бештар ба инобат гирифта мешавад, ки ин тарафи мавзӯъ дар рисола бештар ишора карда мешавад, аммо агар дар зербоби алоҳида маҳсус таҳқиқ карда мешуд, беҳтар мебуд.

3. Дар таълимотҳои олимони фалсафаи сиёсии имрӯза доир ба давлати иҷтимоӣ бештар “ҷомеаи миёнаҳолон”-ро дар назар доранд, ки дар Аврупо ва Амрико, давлатҳои Скандинавия дида мешавад ва дар он ҷо зуҳури адолати иҷтимоӣ бештар дида мешавад. Барои пойдоргардонии адолати иҷтимоӣ дар давлати Тоҷикистон бояд ҷомеаи миёнаҳолонро ташшаккул додан лозим аст, ки он танҳо бо воситаи густариши иқтисодӣ ба даст оварда мешавад ва шарти барпо шудани ҷунин ҷомеа дар густариши демократия мебошад.

4. Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз воситаҳои давлатҳои иҷтимоӣ ба шумор меравад, аммо барои кӯмакҳои молиявӣ расонидан иқтисодиёти пешрафта зарур аст, ки он сатҳи камбизоатро коҳиш медиҳад ва аксарияти мардумро дар ин ҷомеа миёнаҳол мегардонад. Бинобар ин ҳифзи иҷтимоии камбизоатон аз кам будани ҷои корӣ, паст будани маош тақозо мешавад, ки натиҷаи рушдёбии сусти иқтисодиёт аст.

5. Барои сохтани чомеаи иҷтимоӣ ва тантанаи адолати иҷтимоӣ дар чомеа бояд сарварони давлат ба густариши иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми худ бикӯшанд, чунки адолати иҷтимоӣ дар муносибатҳои иҷтимоӣ зухур меёбад ва мавқеи роҳбари давлат дар танзиму идораи он хеле баланд мебошад, то ки чомеа аз “чаҳони сеюм ба чаҳони якӯм” бароварда шавад.

Чунин нуктаҳо арзиши илмии рисолаи доктории Назар Муъмин Абдуҷалолро асло паст намегардонанд, балки барои аниқ ва равшан гардонидани баъзе аз паҳлӯҳои таҳқиқоти мавзӯъ кӯмак мерасонанд.

Аз мазмuni автореферат бармеояд, ки рисолаи доктории пешниҳодшуда таҳқиқоти мустақилонаи илмии олим буда, аз тарафи ӯ корҳои зиёд анҷом дода шудаанд. Дар асоси шиносой бо автореферати рисолаи илмӣ метавон гуфт, ки диссертасияи доктории Назар Муъмин Абдуҷалол дар мавзӯи “Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятий” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи иҳтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ мазмuni баланд дошта, ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

Доктори илмҳои фалсафа, профессори
кафедраи фанҳои ҷамъиятии
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсati Тоҷикистон

 Зоҳидов О. Ҳ.

Суроғ: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Ҳучанд, 17 мкр-н., хонаи 1.
Тел.: (+992) 927203047
Почтаи электронӣ: ochilzohidov@gmail.com

Имзои профессор Зоҳидов О.Х.-ро
тасдиқ менамоям:
Сардори раёсати кадрҳо
ва корҳои маҳсуси ДДҲБСТ

 Мирпоҷоев И. Ҳ.



 24.08.2022e